



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Таҷрибаҳои беҳтарин оиди идораи устувори замин ва захираҳои табиӣ дар вилояти Хатлон баррасӣ гардиданд

Ноҳияи Ховалинг, 3 июли 2013 - Дар доираи барномаи “Паст кардани сатҳи фарсудашавии замин ва пешгирии биёбоншавӣ ба воситаи тараққӣ додани идораи захираҳои табиӣ дар Тоҷикистон”, ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ гаштааст, 3-юмин ҷаласаи Кумитаи Мувофиқгардонии Лоиха (КМЛ), бо иштироки зиёда аз 50 намояндагони Ҳукумати Тоҷикистон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилотҳои маблағгузор, миллий ва байналмилалӣ баргузор гардид. Кумитаи мувофиқгардонии лоиха форуми асосист ба тарафҳои ҳавасманд барои мутобикати фаъолияти барнома, роҳ ва методология, таҷриба ва усулҳои беҳтарин. Он имконияти дарёфт намудани пешрафтҳои лоихаро фароҳам меоварад.

3-юмин ҷаласаи КМЛ дар н. Ховалинг, ки дар санаи 3-юми июли 2013 сурат гирифт, барои паҳнкунии ҳамаи таҷрибаҳо ва усулҳои беҳтарини идораи захираҳои табиӣ (ИЗТ) ва идораи устувори замин (ИУЗ) дар доираи ҳастии барнома тайёршуда/азхудшуда, барои тарафҳои ҳавасманд ба наққша гирифта шудааст.

Паҳнкунии техника ва усулҳо инҳоро дар бар мегирад: муҳандисӣ (обёрӣ, химоя ва беҳдошти сарчашмаҳои обӣ, соҳилмустаҳкамкунии дарё, химояи инфрасохтор), био-муҳандисӣ (тасбиткунии ярҷ, тавораҳои зинда, қаторбутта, хатҳои контурии бастаи шохҳо, бастаи шохҳо заҳбурӣ, чапаракҳои зинда ва ғайра) ва фаъолиятҳо доир ба замин/кишоварзӣ (гармхонаҳо, ниҳолхонаҳо, агроҷангалҳо, обёрии қатрагӣ, хатҳои контурӣ ва ғайра).

Маҷлиси оянда барои шарҳдиҳӣ/муарифии натиҷаҳо ва комёбиҳои барнома тирамоҳи соли 2013 дар сатҳи миллий ба нақша гирифта шудааст.

Мақсади лоиха - ёрӣ расонидан барои паст намудани сатҳи камбизоатии аҳолии деҳа дар ҷануби Тоҷикистон тавассути кам намудани фарсудашавии замин ва пешгирии биёбоншавӣ (мақсади асосӣ). Маблағгузорӣ дар доираи барномаи махсуси ИА Барномаи тематикӣ барои муҳити зист ва идораи устувори захираҳои табиӣ, ҳамчунин қувваро дар бар мегирад ва аз тарафи ТҒБ Чесви итолиёвӣ дар ҳамкорӣ бо ААО ва АТАС амалӣ гаштааст. Барнома соли 2010 оғоз гашта, то ноябри соли 2013 давом меёбад. Буҷаи лоиха тахминан 1,6 млн. евроро ташкил медиҳад.

Лоиха аз тарафи ЧЕЗВИ бо шарикии ААО ва АТАС амалӣ гардид:



Лоиха аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон ғуноғунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамаҷола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро қўмак фароҳам менамояд.



Суроға: к. 8 Март, ноҳияи Ховалинг, вилояти Хатлон, Ҷумҳурии Тоҷикистон



Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Тел: (+992) 93 767 39 00
Тел: (+992) 98 502 27 37
Email: dushanbe@cesvioverseas.org,
daniil.ilyasov@gmail.com